

БЕМАЌЗИИ СУХАНИ ҲИКМАТЁР

Имрӯзҳо дар расонаҳо изҳороте оид ба қазияҳои Афғонистон аз ҷониби Гулбиддин Ҳикматёр, ҷангсолори ҷиходӣ ва сарвазири пешини Афғонистон нашр мегардад, ки ба қавле ӯ (Гулбиддин Ҳикматёр) андешаҳои дар партави мулоқоти Пешвои миллати тоҷикон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Ислонии Покистон Маҳдум Шох Маҳмуд Қурейшӣ гуфта бошад. Ҳикматёр андешаҳои Пешвои миллатро ғалат хонда, ба қале “насиҳате” дар робита ба масъалаҳои қавмӣ намудааст. Илова бар ин, аз ҳузури Толибон ба Афғонистон ҷонибдорӣ карда, фаъолияти онҳоро дар Афғонистон хуб маънидод намудааст. Дар ҳоле, ки Ҳикматёр аз ҳодисаҳои пушти дари хонааш хабар надорад. Магар Ҳикматёр намебинад, ки ташкилоти террористии “Ҳаракати Толибон” чи гуна мардумро қатл карда истодаанд. Толибон на ба кӯдак раҳм доранду на ба пиронсол ва на ба занон. Ин гурӯҳи террористӣ ба Афғонистон ҳучум карда, ҳамаро мавриди зулму ситам ва шиканҷа қарор доданд. Онҳо дар тӯли 25 соли фаъолиятшон бо куштан, ғорат, таҷовуз, зулму ситам зиндагӣ кардаанд ором зиндагӣ карда наметавонанд.

Ҳикматёр аз ин корҳои террористонаи Толибон “об” меҳӯрад ва ин боиси дастгирию ҷонибдории онҳо гаштааст. Ҳикматёр ба ҷойи он ки вазро дар Афғонистон ором намояд, боз меҳаҳад вазъи минтақаро доғдор созад ва ё муносибати дипломатии ду ва ё зиёда кишварро сард созад.

Дар иртибот ба ин суханони дур аз мантиқи оқои Ҳикматёр гуфтаниям, таърих гувоҳ аст, ки мардуми тоҷик аз аввал дар рушди муносибатҳои дипломатӣ кӯшиш намудааст ва хоҳад кард. Ҳеч ғаразе ба рушду суботи сиёсии кишварҳои ҳамсарҳад надорад. Имрӯз таклифу пешниҳоде, ки аз ҷониби фарзанди фарзонаи ин миллат мухтарам

Эмомалӣ Раҳмон андешида мешавад, ҳамагӣ ба манфиати рушди муносибатҳои дӯстона ва оромию осудагии зиндагии мардуми кишварҳо мебошад, на чизи дигар.

Ҳикматёр шояд нисбат ба қаҳрамониҳои миллати тоҷик маълумот надошта бошад. Корбарон хуб матраҳ кардаанд: “Шӯравӣ бо ҳама қудраташ солҳои сол ҷангид, мубориза бурд, вале дар Панҷшер ва аз тарафи шерони Панҷшер шикаст хурд, ин ҳақиқати таърихӣ аст. Дигар ин ки дур намеравем ҳамин “Толибон” ҳанӯз 20 сол қабл ҳамин корро карда буданд, ҳукуматро ишғол намуда буданд, вале тӯли 5 соли ҳокимияти террористияшон натавонистаанд Панҷшерро таҳти тасарруфи худ дароранд”. Бемағзии сухани Ҳикматёр ҳамин аст, ки таърихро хуб намедонад ва бемантиқ фикрронӣ мекунад.

Аушӯрова М.,
донишчӯ